

«ТАСДИК МЕЖУНАМ»
Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор
Хушваҳтзода Қ.Ҳ.
«16» соли 2023

ХУЛОСАИ

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Диссертатсия дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ тибки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муковимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ ба иҷро расидааст.

Дар давраи омодасозии диссертатсия Муқимов Сафарбек Давлатбековиҷ унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муковимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт.

Муқимов Сафарбек Давлатбековиҷ соли 2009 ба факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил гардида, соли 2013 опро аз рӯйи ихтиносӣ «ҳуқуқшиносӣ» ҳатм намудааст.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ санаи 27 январи соли 2023, таҳти №09 дода шудааст.

Роҳбари илмӣ: Сафарзода Анвар Ислом доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муковимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсия хulosai зерин қабул шудааст:

Мубрамии мавзуи (предмет) таҳқикот. Баъди пош хурдани ИҶШС ва соҳибиستиклол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – ҶТ) дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимиоии давлат тағииротҳои мухим ба амал омадаанд, ки ба сиёсати ҳуқуқи ҷиноятӣ, аз ҷумлаи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳо ба мӯқобили саломатӣ таъсир гузошт. Конститутсияи наини ҶТ саломатиро, ки яке аз мухимтарин ҳуқуқҳои фитрии инсон ба ҳисоб меравад, дар моддаи 38 муқаррар намуд. Ин ҳуқуқи конститутсионии инсон мутобиқи моддаи 2-и Кодекси ҷиноятии ҶТ (минбаъд – КҔ ҶТ) ба ҳайси объекти ҳифзи Кодекс дохил шуда, дар моддаҳои 110-129-и Кодекс барои заарар расонидан ба саломатӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст. Дар замони мусоир қонунгузории ҷиноятӣ ба сифати яке аз воситаҳои мухимми танзимсозандай муносибатҳои ҷамъиятӣ баромад намуда, манфиатҳои шахс, ҷомеа ва давлатро аз таҷовузҳои ҷинояткорона ҳифз менамояд. Маврид ба зикр аст, ки новобаста аз ин муқаррарот қонунгузорӣ оид ба ҳифзи саломатӣ, маҳсусан ҷавобгарии ҷиноятӣ барои заарар расонидан ба саломатӣ аз камбуҷиҳо орӣ нест. Бинобар ин, таҳқикоти диссертационӣ

оид ба масъалаи мазкур дорои аҳаммияти калонӣ назарию амалӣ мебошад.

Бояд тазаккур дод, ки қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ яке аз чиноятаҳои хатарнок ба муқобили саломатӣ мебошад, ки КҶ ҶТ онро дар моддаи 111 муқаррар кардааст. Ҳавфи он пеш аз ҳама дар он аст, ки барои ҷамъият оқибати ҳавфнок дошта, ба солимии бардавоми инсон ҳалал мерасонад. Ҳамзамон ба ҷабрдида зарари маънавӣ низ расонида мешавад, ки метавонад ба зиндагии минбаъдаи инсон таъсири манғӣ дошта бошад. Саломатӣ гуфта, ҳолати беҳбудии пурраи ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва иҷтимоӣ, набудани беморӣ ва нуқсонҳои ҷисмониро меноманд. Дар ҳолати зарар дидани саломатии инсон, аз як тараф, ҷисми ў дучори ҷароҳат мешавад ва, аз тарафи дигар, ҳатари марг ва ё аз даст додани қисме аз саломатии ҳуд ба ў таҳдид мекунад. Инсон танҳо дар сурати пурра солим будан метавонад аз ҳуқуку озодиҳои ҳуд истифода бурда, ҳамчун инсони комил дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ширкат варзад. Бинобар ин, саломатӣ барои инсон неъмати бебаҳо маҳсуб шуда, зарар расонидан ба он на танҳо ба саломатии як шаҳс, балки ба саломатии аҳолӣ низ ҳатар дорад. Аз ин рӯ, омузиши чинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ (111 КҶ ҶТ) ва пахлӯҳои дигари он барои амалия ва назария мубрам ба ҳисоб меравад.

Масъалаи эътироф, арзишмандӣ ва ҳифзи ҳуқуки саломатии инсон дар маркази таваҷҷуҳи ҳамешагии Президент ва Ҳукумати ҶТ қарор дорад. Бо дарки зарурат ва аҳаммияти масъала Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои муazzами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон дар Паёми ҳуд ба Маҷлиси Олии ҶТ аз санаи 21.12.2021 изҳор намудаанд, ки «Рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи солими аҳолӣ, ки яке аз бахшҳои муҳим мебошад, минбаъд низ ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон бокӣ мемонад». Дар ҷои дигар иброз намудаанд, ки «Барои ҳар як давлат солими аҳли ҷомеа зарур мебошад. Аз ин рӯ, мо бояд ҳалқамонро солим нигоҳ дорем ва барои тандурустии он тамоми шароитро фароҳам оварем». Ҳукумати кишвар ҳанӯз аз солҳои аввали ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ ба масъалаи ҳифзи саломатӣ таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир менамуд. Эътироф ва ҳифзи ҳуқук ба саломатӣ ҳамчун арзиши олий дар сатҳи қонунгузорӣ, пеш аз ҳама, Конституцияи ҶТ, Кодекси граждании ҶТ, Кодекси тандурустии ҶТ ва муқаррар намудани ҷавобгарии чинояти барои зарар расонидан ба саломатии инсон дар сатҳи қонунгузорӣ, пеш аз ҳама, Кодекси чиноятии ҶТ дастоварди даврони соҳибиистиклол оид ба ҳифзи саломатӣ ба ҳисоб меравад. Аммо, дар баробари дастовардҳои зиёди назарияни амалӣ дар баъзе аз қисматҳои қонунгузории амалкунандаи чинояти оид ба ҷавобгарии чинояти барои расонидани зарар ба саломатӣ ҳанӯз нуқсонҳо мавҷуданд, ки таҳқиқоти алоҳидаро тақозо менамоянд. Ҳолати имruz va

дурнамои рушди минбаъдаи қонунгузории чиноятӣ оид ба ҷавобгарии чиноятӣ барои расонидани зарар ба саломатӣ аз мубрамияти бештари мавзуи таҳқикшаванда дарак медиҳад.

Ҳамзамон моҳияти таҳқики мавзуи баррасишаванда дар он ифода мегардад, ки дар ин ҳусус таҷрибай судии ҶТ зиёд мебошад. Тавре аз маълумотҳои омории Раёсати омори судии Суди Олии ҶТ бармеояд, оид ба чинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ (м. 111-и КҔ ҶТ) дар соли 2018 – 227 нафар, соли 2019 – 216 нафар, соли 2020 – 226 нафар ва дар соли 2021 – 225 нафар бо ҳукми судӣ маҳкум гардидаанд.

Мақсади таҳқикот. Мақсад ва вазифаҳои таҳқикоти диссертационӣ аз маҷмуи муносибатҳои ҷамъиятие иборат мебошад, ки ба омузиши ҳамаҷониба ва возеҳи ҷавобгарии чиноятӣ барои қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ алоқаманд мебошад.

Вазифаҳои таҳқикот. Барои расидан ба мақсадҳои таҳқикоти диссертационӣ баррасии илмии **вазифаҳои зерин** зарур мебошанд:

- омузиши таърихи ташаккули қонунгузории чиноятии ҶТ оид ба қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ;
- таҳлили мукоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории чиноятии давлатҳои пасошуравӣ оид ба чинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ;
- муайян намудани объекти чинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ;
- таҳқики тарафи объективии чинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ;
- баррасии субъект ва тарафи субъективии чинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ;
- баррасии аломатҳои вазнинкунандай чинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ;
- омузиши омори расмӣ, таҷрибай судӣ ва ошкор сохтани мушкилиҳои татбиқи меъёрҳои қонуни чиноятӣ вобаста ба қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ;
- пешниҳоди тавсияҳо барои ҳалли мушкилоти қонунгузор, назария ва амалияи ҳуқуқи чиноятӣ вобаста ба мавзуи таҳқикшаванда.

Объекти таҳқикот. Объекти таҳқикотро муносибатҳои ҷамъиятий вобаста ба ҷавобгарии чиноятӣ барои қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ ташкил медиҳад.

Мавзуи таҳқикот. Мавзуи таҳқикотро меъёрҳои қонунгузории чиноятӣ оид ба рушди қонунгузории миллӣ, таҳлили мукоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории чиноятии ҶТ бо қонунгузории чиноятии давлатҳои пасошуравӣ, тавсифи ҳуқуқи чиноятии аломатҳои таркиби чиноят, омузиши маълумоти оморӣ, таҷрибай судӣ ва ошкор сохтани мушкилиҳои татбиқи меъёрҳои қонуни чиноятӣ вобаста ба қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ ташкил медиҳад.

Навгонии илмии тадқиқоти диссертатсионӣ Навгонии илмии диссертатсия дар он ифода меёбад, ки диссертатсияи мазкур нахустин пажуҳиши мукаммали илмӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ дар ҶТ ба шумор меравад. Навгонии аз ҷониби муаллиф пешниҳодгардида мағҳум ва моҳияти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қасдан расонидани зарари миёна ба саломатиро фаро гирифтааст. Ҳулосаҳо ва нуктаҳои илмии диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод мегарданд, навгонии таҳқиқоти диссертатсионӣ ва натиҷаҳои ҳалли вазифаҳои гузашташударо инъикос менамоянд, ки онҳоро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:

- Таърихи ташаккули қонунгузории ҷиноятии ҶТ оид ба қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ мавриди омузиш қарор дода шуд;
- Таҳлили муқоисавӣ-ҳукуқии қонунгузории ҷиноятии давлатҳои пасошӯравӣ оид ба қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ гузаронида шуда, монандӣ ва фарқияти онҳо муайян қарда шуд;
- Объекти ҷинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ баррасӣ гардида, муайян қарда шуд;
- Тарафи объективии ҷинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифт;
- Субъект ва тарафи субъективии ҷинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ баррасӣ гардида, муайян қарда шуданд;
- Омузиши омори расмӣ, таҷрибаи судӣ ва ошкор соҳтани мушкилиҳои татбиқи меъёрҳои қонуни ҷиноятӣ вобаста ба қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ баррасӣ қарда шуданд;
- тавсияҳо барои ҳалли мушкилоти қонунгузор, назария ва амалияи ҳукуқи ҷиноятӣ вобаста ба мавзӯи таҳқиқшаванда пешниҳод қарда шуданд.

Таҳқиқоти анҷомдодашуда имконият медиҳад, ки нуктаҳои зерини илмӣ ба ҳимоя пешниҳод қарда шаванд:

1. Ҕинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ ва ҷавобгарии ҷиноятӣ барои он дар ҳукуқи шуравӣ маҳсусиятҳои худро дошт. Аз рӯи зараре, ки ба шахси заарардида расонида мешуд, Кодекси ҷиноятии ҶШФСР соли 1922 дараҷаи сеҷузъии зарари ҷисмониро ба зарари вазнин, зарари каме вазнин ва зарари сабук асос қарор дода буд. Аз ин ҳулоса баровардан мумкин аст, ки дар КҔ ҶШС Тоҷикистон (соли 1935) қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ ҳамчун таркиби ҷиноят мавҷуд набуд. Дар Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон соли 1961 аз нав низоми сезинаи муайян намудани дараҷаи ҷисмонӣ ба кор гирифта шуд:

- 1) м. 111 – қасдан расонидани зарари вазнини ҷисмонӣ;
- 2) м. 112 – қасдан расонидани зарари каме вазнини ҷисмонӣ;
- 3) м. 115 – қасдан расонидани зарари сабуки ҷисмонӣ.

2. Дар айни замон, ки барои қонунгузор осону содатар мебуд агар дар Кодекси чиноятии ҶТ дар ин замина аз мафҳуми нисбатан ба ин маъно миёна, яъне мафҳуми “инсон” кор гирифта мешуд. Илми хуқуқи чиноятӣ, бояд мафҳумҳои “шахсият” ва “инсон”-ро ҳамчун ду мафҳуми баробармаъно арзёбӣ намояд. Дар баробари ин, барои қонунгузор осонтар мебуд, агар дар Кодекси чиноятии ҶТ аз мафҳуми “инсон” истифода мешуд. Ҳамин тавр, қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ унсури муҳимми низоми чиноятҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ ба ҳисоб меравад, ки он дар Кодекси чиноятии ҶТ пешбинӣ шудааст.

3. Қонунгузории давлатҳои аврупой ба таври ҷиддӣ ҳам аз Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам аз кодексҳои чиноятии давлатҳои ИДМ ва соҳили Балтика фарқ менамояд. Аз нигоҳи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун нишондиҳандай асосии хавфи иҷтимоӣ доштани сӯиқасд ба саломатии инсон, ба таври анъанавӣ оқибатҳои чиноятӣ ба ҳисоб мераванд. Мушаххасан, онҳо, яъне оқибатҳои чиноятӣ аломати ҷудокунандай таркибҳои зарари вазнин, миёна ва сабук ба саломатии шахс дониста мешаванд. Санксияи таркибҳои асосии тамоми чинояти мазкур дар КҔ давлатҳо-аъзои ИДМ ва соҳили Балтика алтернативӣ мебошанд ва аз ду то панҷ навъи ҷазои гуногунро дарбар мегиранд. Аз нуқтаи назари мо, формулае, ки аз сӯи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор бурда шудааст, нисбатан мутобиқ ва мувоғиқтар бо ҳусусият ва дараҷаи хавфи ҷамъиятии доштаи амали мавриди омӯзиш ба ҳисоб меравад. Дар айни замон, аз дидгоҳи моЮ зарур ва лозим аст, ки имкони ворид соҳтани ҷазои алтернативӣ нисбат ба ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ, ки он метавонад барои мисол, таъилии корҳои ҳатмӣ бошад, мавриди омӯзиш қарор бигирад.

4. Объекти бевоситаи қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ муносибатҳои ҷамъиятие ба ҳисоб мераванд, ки онҳо бехатароӣ саломатии шахси дигарро аз расонидани зарари воқеии миёна таъмин менамоянд. Саломатӣ ҳолати узвҳо ва системаи организми инсон қабл аз содир шудани чиноят аст, ки ба ў имкони зиндагӣ намудан ҳамчун мавҷуди биологиро медиҳад. Дар асоси он чи матраҳ гардид, арзёбии категория саломатиро ҳамчун предмети қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ имконпазир медонем. Вале бояд зикр шавад, ки ба сифати предмети чиноят категорияи саломатӣ бояд аз лиҳози тиббӣ мавриди арзёбӣ қарор бигирад. Таҳлилу баррасии муқаррароти КҔ ҶТ нишон медиҳад, ки мафҳуми истифодашудаи саломатӣ ҳусусияти мураккаби тиббиву ҳуқуқӣ дорад. Ҳамин тавр, анҷом додани таҳлилу омӯзиш дар робита ба мафҳумҳои мавҷуди саломатӣ бо мақсади пайдо намудани мафҳуми ҷавобгуи талаботи ҳуқуқи чиноятӣ ва таълимот дар бораи таркиби чиноят кори муҳим ба назар мерасад.

5. Тарафи объективии чинояти содиршаванда, ки дорои хусусияти инъикос дар ҷаҳони объективист, маҳз дар раванди таҳқиқу тафтиш тавассути мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мавриди омӯзишу арзёбӣ қарор мегирад. Он як қатор аломатҳои ҳатмӣ ва факултативиеро дар бар мегирад, ки муайян ва муқаррар кардани онҳо дар дуруст арзёбӣ шудани кирдори содиршуда ва ошкор соҳтани ангезаву мақсад ва сабабҳои содиршавии чиноят нақши принсиалии муҳим мебозад. Омузиши масъалаҳои умумии дарбаргирандаи муҳтавои ҳуқуқии қасдан расонидани зарари миёна ба саломатии шахсро анҷом дода, бояд аломатҳои конкретии чинояти мавриди назарро мавриди баррасӣ қарор дод. Ин имкон медиҳад чинояти мавриди назар аз гурӯҳи чиноятҳои яклухт чудо карда шавад. Ба аломатҳои нишондиҳандаи таркиби чиноят, ки дар м. 111 КҶ ҶТ пешбинӣ шудаанд, инҳо дохил мегарданд: набудани ҳатар барои ҳаёти инсон; набудани оқибатҳои дар м. 110 КҶ ҶТ ишора шуда; ба муддати тӯлонӣ иллат пайдо кардани саломатӣ; камтар аз се як ҳиссаи қобилияти умумии меҳнатиро ба таври устувор аз даст додан. Ҳамин тавр, барои муайян намудани кирдори содирнамуда аз рӯи м. 111 КҶ ҶТ лозим аст, то вучуд доштани ду аломати аввал ва вучуд доштани ҳаддиақал яке аз ду аломати охир муқаррар карда шавад.

6. Субъекти чинояти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ шаҳси воқеи мукаллафи ба синни ҷаҳордаҳ расидае мебошад, ки дар таркиби чинояти содиркардааш тамоми аломатҳои таркиби чинояти моддаи 111-и КҶ ҶТ мавҷуд мебошанд. Омузиш ва таҳқиқи тарафи субъективӣ, ба рости, марҳалаи нисбатан мураккаб дар кори муайян намудани чиноят ба ҳисоб меравад ва дар ин кор тавре ки таҷриба нишон медиҳад, ҳатто аз сӯи муфаттишҳои варзида ва судяҳои босалоҳият ҳам дар бисёр маврид ба иштибоҳоти зиёди амалӣ роҳ дода мешавад. Бидуни муболига метавон гуфт, ки дар масъалаи вобаста ба ҷалб намудани шаҳс ба ҷавобгарии чиноятӣ ва нисбат ба он таъйин намудани ҷазои сазовор тарафи субъектии чиноят унсури асосӣ шуморида мешавад. Маҳз ба ҳамин хотир, имрӯз зарурати мубрам барои гузаронидани таҳқиқоту пажӯҳишҳои бунёдии бештар вучуд дорад. Бояд ба таври маҳсус қайд намуд, ки ҳангоми вучуд доштани шаку шубҳа дар мавриди мазмуну муҳтаво ва мақсаду ҳадафи қасди шаҳси айборшаванда, бояд ба таври пурра принсипи эҳтимолияти бегуноҳӣ асос қарор дода шавад. Ва мувоғики он “ҳамаи масъалаҳои ҳалнашаванда ба нағъи шаҳси айборшаванда таъбиру тафсир мегарданд”.

7. Барои боз ҳам равшантар шудан барои иштирокчиёни мурофиаи судӣ, маҳсусан барои судя ҷиҳати баровардани ҳукми одилона бехтар мебуд, ки дар эзоҳи моддаи 111-и КҶ ҶТ мағҳуми “харобшавии тӯлонии саломатӣ ё ба таври устувору назаррас аз даст додани камтар аз сеяки қобилияти умумии меҳнатӣ” шарҳ дода шавад.

8. Диспозитсияи моддаи 111-и КҖ ҆ЧТ танҳо аломатҳои саломатии ҷисмонии инсонро ифода кардааст, вали аломатҳои саломатии равонии инсон аз мадди назар дур мондаанд. Бинобар ин, бехтар мешуд, ки дар диспозитсияи моддаи 111-и КҖ ҆ЧТ дар баробари ифодаи “харобшавии тӯлонии саломатӣ ё ба таври устувору назаррас аз даст додани камтар аз сяеки қобилияти умумии меҳнатӣ” ифодаи “аз даст додани қобилиятҳои равонӣ ва саломатии равонӣ, ки ба бемориҳои рӯҳӣ монанд нест” илова карда шавад.

9. Дар диспозитсияи қисми дуюм банди зерин илова карда шавад: “нисбати шахси баръало ноболиг, ё шахсе, ки дар ҳолати очизӣ карор доштани ӯ барои гунаҳгор аён аст”

10. Бинобар сабаби он, ки беражмии маҳсус дараҷаи заари расонидашударо меафзояд ва ҳамзамон шабеҳ будани банди г. м. 111 ба банди ж. м. 117-и КҖ ҆ЧТ бехтар мешуд, ки аз қисми дуюми моддаи 111-и КҖ ҆ЧТ банди г) “бо беражмии маҳсус” хориҷ карда мешуд.

11. Гипотеза ва диспозитсияи моддаҳои 110, 111 ва 112-и КҖ ҆ЧТ бо ҳамдигар шабеҳ мебошанд, вали дар диспозитсияи моддаи 111-и КҖ ҆ЧТ танҳо ифодаи “оқибатҳои дар моддаи 110 ҳамин Кодекс пешбинишударо ба миён наовардааст” мукаррар шудааст. Бинобар ин, бехтар мешуд, ки дар диспозитсияи моддаи 111-и КҖ ҆ЧТ ҳамзамон ифодаи зерин илова гардад: “оқибатҳои дар моддаи 112-и ҳамин Кодекс пешбинишударо ба миён наовардааст”.

12. Ҳамчунин, истифодаи мағҳуми «зарар» муайяну мушаҳҳас нест, зоро «зарар» ҳам ҳусусияти молумулкӣ ва ҳам ҳусусияти шахсии гайримолумулкӣ (ҳаёт, саломатӣ, қадру қимат, обру ва ғ.)-ро ифода менамояд. Истифодаи қалимаи «зиёни» фаҳмо ва муназзам ба назар мерасад. Аз ин рӯ, қалимаи «зарар», ки дар диспозитсияи м. 111 КҖ ҆ЧТ оварда шудааст, ба қалимаи «зиёни» иваз карда шавад. Бинобар ин, номи м. 111 КҖ ҆ЧТ ба “Қасдан расонидани зиёни миёна ба саломатӣ” иваз карда шавад.

13. Бо мақсад мувоғиқ аст, ки дар эзоҳи м. 111 КҖ ҆ЧТ муқаррароти зерин пешбинӣ карда шавад:

«1. Зиёни миёна ба саломатӣ, зарарест, ки боиси харобшавии тӯлонии саломатӣ ё ба таври устувори назаррас аз даст додани камтар аз сяеки қобилияти меҳнатӣ гаштааст.

2. Харобшавии тӯлонии саломатӣ дар ҳолате ҷой доша метавонад, ки дар натиҷаи зарар шахс қобилияти меҳнатии ҳудро зиёда аз се ҳафта (21 рӯз) гум карда бошад.

3. Ба таври устувору назаррас аз даст додани қобилияти меҳнатӣ бошад, дар вакте ҷой дорад, ки шахс аз 10 то 30 фоизи қобилияти меҳнатии ҳудро гум карда бошад».

14. Пешниҳод карда мешавад, ки моддаи 111-и КҖ ҆ЧТ дар таҳрири зерин оварда шавад:

1) Қасдан расонидани зиёни миёна ба саломатӣ, ки барои ҳаёт ҳавфнок набуда ва оқибатҳои дар моддаи 110 ва 112-и ҳамин Кодекс пешбинишударо ба миён наовардааст, ваде боиси харобшавии тӯлонии саломатӣ ё ба таври устувору назаррас аз даст додани камтар аз сяки қобилияти умумии меҳнатӣ, аз даст додани қобилиятҳои равонӣ ва саломатии равонӣ, ки ба бемориҳои рӯхӣ монанд нест, аз даст додани камтар аз сяки қобилияти меҳнатӣ қасбӣ шудааст, -

бо корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то ду сол ё маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.

2) Ҳамин кирдоре, ки:

- а) нисбати ду ё зиёда шахсон;
- б) нисбати шахс ё наздикини ӯ вобаста бо фаъолияти хизматӣ ё қарзи ҷамъиятиро иҷро намудани ӯ;
- в) аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;
- г) нисбати шахси баръало ноболиг ё шахсе, ки дар ҳолати очизӣ қарор доштани ӯ барои гунахгор аён аст;
- д) дар ҷараёни бетартибиҳои оммавӣ;
- е) бо сабаби нафрат ё ҳусумати миллӣ, нажодӣ, динӣ, маҳалгарӣ ё интиқом;

ж) такроран ё аз ҷониби шахси қаблан содирнамудаи чинояти қасдан расонидани заари вазнин ба саломатӣ ё одамкушии пешбининамудаи моддаҳои 104 ва 110 ҳамин Кодекс содир гардидааст, -

бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад.

Эзоҳ:

«1. Зиёни миёна ба саломатӣ, зарарест, ки боиси харобшавии тӯлонии саломатӣ ё ба таври устувору назаррас аз даст додани камтар аз сяки қобилияти меҳнатӣ гаштааст.

2. Харобшавии тӯлонии саломатӣ дар ҳолате ҷой дошта метавонад, ки дар натиҷаи заарар шахс қобилияти меҳнатии худро зиёда аз се ҳафта (21 рӯз) гум карда бошад.

3. Ба таври устувору назаррас аз даст додани қобилияти меҳнатӣ бошад, дар вакте ҷой дорад, ки шахс аз 10 то 30 фоизи қобилияти меҳнатии худро гум карда бошад».

Хулосаҳо ва нуқтаҳои илмӣ, ки дар диссертатсия пешкаш гардидаанд, бо истифода аз ақидаҳо ва мағҳумҳои пазируфташудаи илмӣ исбот карда шудаанд. Натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз сатҳи навғонии таҳқиқоти диссертатсионӣ дарак медиҳанд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ кори илмии анҷомёфта буда, дар он вазифаҳои гузошташуда пурра ҳалли худро ёфтаанд.

Диссертатсия ба ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи чинояти ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чинояти мувофиқ аст.

Оид ба муҳтавои диссертатсия мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 7 мақола дар нашрияҳои ватани бо забонҳои тоҷикӣ, интишор гардидааст:

I. Мақолаҳои илмие, ки дар мачаллаҳои илмии тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

[1-М]. Муқимов, С.Д. Баъзе масоили инкишофи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ [Матн] / Д.С. Муқимов, А.И. Сафарзода // Қонунгузорӣ (мачаллаи илмӣ). – 2022. – №1(45). – С. 108-117; ISSN 2410-2903.

[2-М]. Муқимов, С.Д. Низоми ҷазо дар назарияи ҳукуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Д.С. Муқимов, З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – № 5. – С. 218-225; ISSN 2413-5151.

[3-М]. Муқимов, С.Д. Масъалаҳои асосии мақсади ҷазо дар сиёсати ҳукуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Д.С. Муқимов, З.Х. Зокирзода, И.И. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №6. – С. 218-225; ISSN 2413-5151.

[4-М]. Муқимов, С.Д. Баъзе масъалаҳои объекти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ [Матн] / Д.С. Муқимов, З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №9. – С. 218-225; ISSN 2413-5151.

[5-М]. Муқимов, С.Д. Предмети қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ [Матн] / Д.С. Муқимов // Ҷавлатшиносӣ ва ҳукуқи инсон. (Мачаллаи илмӣ-амалии факултети ҳукуқшиносии ДМТ). – Душанбе, 2023. – №1 (29). – С. 235-248; ISSN 2414-9217.

[6-М]. Муқимов, С.Д. Субъекти қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ [Матн] / Д.С. Муқимов // Қонунгузорӣ (мачаллаи илмӣ). – 2023. – №2 (50). – С. 131–134; ISSN 2410-2903.

[7-М]. Муқимов, С.Д. Аломатҳои вазнинкунандай қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ [Матн] / Д.С. Муқимов // Ҷавлатшиносӣ ва ҳукуқи инсон. (Мачаллаи илмӣ-амалии факултети ҳукуқшиносии ДМТ). – Душанбе, 2023. – №1 (29). – С. 216-234; ISSN 2414-9217.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар дигар нашрияҳои илмӣ чоп шудаанд:

[8-М]. Муқимов, С.Д. Қасдан расонидани зарари миёна ба саломатии шаҳс дар қонунгузории ҷиноятии давлатҳои хориҷи дур [Матн] / С.Д. Муқимов // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии

байналмилалӣ бахшида ба таҷлили 30-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи Рушди илмҳои башардӯстӣ (гуманитарӣ) дар 30 соли Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (04. 09 2021). – Рашт. – 2022. – С. 208–219.

[9–М]. Муқимов, С.Д. Таҳлили муқоисавӣ-хуқуқии қонунгузории чиноятӣ давлатҳои пасошуравӣ оид ба қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ [Матн] / С.Д. Муқимов // Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон, кормандон ва донишҷӯён бахшида ба 25-солагии Ваҳдати миллӣ ва «Бистсолаи омузиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақик ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» (18-23 апрели соли 2022). – Рашт. – 2022. – С. 19–21.

[10–М]. Муқимов, С.Д. Низоми ҷазо дар назарияи хуқуки чиноятӣ [Матн] / С.Д. Муқимов // Паёми Доғишкадаи омузгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2021. – № 1 (5). – С. 93–97.

[11–М]. Муқимов, С.Д. Зӯроварӣ – омили асосии барҳамхурии оилаҳо дар ҷомеаи имрӯза [Матн] / С.Д. Муқимов // Паёми Доғишкадаи омузгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2021. – № 2 (6). – С. 141–144.

[12–М]. Муқимов, С.Д. Пешгирии хуқуқвайронкуниҳо аз тарафи намояндагони иттиҳодияҳои ғайрирасмӣ [Матн] / С.Д. Муқимов // Паёми Доғишкадаи омузгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2019. – № 1 (1). – С. 89–96.

Ҳамаи мақолаҳои муаллиф оид ба муҳтавои диссертатсия навишта шуда, таҳлили онҳо дар қисми хулоsavии диссертатсия сабт гардидаанд.

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсия таҳқиқоти мантиқан анҷомёфта буда, ягонагии доҳилӣ дорад ва аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои натиҷаҳо ва нуқтаҳои нави илмии барои ҳимоя пешниҳодшаванд мебошад, ки дар он саҳми шаҳсии муаллифи диссертатсия ба назар мерасад. Рисолаи мазкур ба талаботи манзурнамудаи банди 31, 33-35, 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, мутобиқ мебошад.

2. Диссертатсияи Муқимов Сафарбек Давлатбекович «Ҷавобгарии чиноятӣ барои қасдан расонидани зарари миёна ба саломатӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси: 12.00.08 – Ҳукуки чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои чиноятӣ тавсия карда шавад.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ қабул карда шудааст. Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 16 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ:

«тарафдор» – 16, «зид» – 0, «бетараф» – 0, протоколи №2 аз 14 февраля соли 2023.

Раиси чаласа:

И.в. мудири кафедраи хуқуқи чиноятӣ
ва муқовимат бо коррупсияи факултети
хукуқшиносии ДМТ, н.и.х.

 Раҳмонзода М.Ч.

Котиби чаласа:

дотсенти кафедраи хуқуқи чиноятӣ
ва муқовимат бо коррупсияи факултети
хукуқшиносии ДМТ, н.и.х.



Холикзода Ш.Л.

**Имзои Раҳмонзода М.Ч. ва
Холикзода Ш.Л.-ро тасдиқ меқунам:**

Сардори РК ва КМ ДМТ
«16 » 02 2023 с.

 Тавкиев Э.Ш.

